



Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз бехирад рӯзгор.

№19 (12503)
8 майи
соли 2025

ҲАФТАНОМА АЗ 20-УМИ ИЮЛИ СОЛИ 1932 НАШР МЕШАВАД

ОМУЗГОР

НАШРИЯИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН www.omuzgor-gazeta.tj

ИФТИХОР



Дастоварди хонандагони тоҷик

Аз 24 то 30-юми апрели соли ҷорӣ дар шаҳри Куала-Лумпур Ҷаҳонӣ даври ниҳоии Олимпиадаи байналмилалии Brainiacs баргузор гардид. Дар ин Олимпиада кишвари моро 117 нафар хонанда аз муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар муаррифӣ намуданд, ки аз ин шумора 12 нафар сазовори медали тило, 12 нафар сазовори медали нуқра ва 36 нафар сазовори медали биринҷӣ

гардиданд. Олимпиадаи мазкур сатҳи миёна буда, аз фанҳои математика, физика, химия, биология ва зеҳни сунъӣ миёни хонандагони 50 давлати дунё баргузор карда шуд. Иштироки фаъолона ва натиҷаҳои назарраси хонандагони тоҷик дар ин олимпиадаҳои байналмилалий гувоҳи равшани сатҳи баланди омодагии онҳо ва таваҷҷӯҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи ма-

риф мебошад.

Бояд кайд кард, ки олимпиадаи Brainiacs майдоне барои муаррифии истеъоддҳои ҷавон, табодули таҷриба миёни иштироқдорон аз кишварҳои гуногун ва мусоидат ба рушди минбаъдаи илмҳои дағиқ ва технологияҳои нав дар байни насли наврас буда, барои омодашавии хонандагон ба олимпиадаҳои сатҳи баланд заминai мусоидро фароҳам меорад. ***

Аз 21 то 26 апрел дар шаҳри Ашқободи Туркманистон Олимпиадаи дуюми математикии Туркманистон баргузор гардид, ки дар он ду хонандай тоҷик соҳиби медалҳои нуқра ва биринҷӣ гардиданд. Дар олимпиадаи дуюми математикии Туркманистон, ки байни 14 давлат баргузор гардид, аз Тоҷикистон 15 хонандай муса-

ДАР ИН ШУМОРА:




Ҳисор: раванди таълим беҳбудӣ меҳоҳад

2



Ноҳияи Рӯдакӣ: аз пешрафт то мушкилот дар қӯдакистонҳо

6



Вазъи кабинетҳои технологияи иттилоотӣ чӣ гуна аст?

7



Фидоии ду ҷабҳа

8



Шоири миллӣ ва шахсияти сиёсӣ

12



ТАВАЧҔУХ

Агар ҳоҳед ки аз навовариҳои соҳаҳои маориф ва илм оғоҳ бошад, асноуду ҳуҷҷатҳои соҳаро сари вакт дастрас намоед, аз дастовардҳои хонандагони тоҷик иттилоъ ёбад, маводу матолиби судмандро донор ба соҳа мутолия намоед, ҷолибтарин նигоштаҳоро онд ба умдатарин масонли рӯз биомӯзӣ, пас ба саҳифаи расмии вазорат дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook ва Telegram – «Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон» пайваст шавед.

QR-коди саҳифаи расмии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook ва Telegram



Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз бехирад рӯзгор.

№19 (12503)
8 майи
соли 2025

ҲАФТАНОМА АЗ 20-УМИ ИЮЛИ СОЛИ 1932 НАШР МЕШАВАД



Дастоварди хонандагони тоҷик

Аз 24 то 30-юми апрели соли ҷорӣ дар шаҳри Куала-Лумпур Ҷаҳонӣ даври ниҳоии Олимпиадаи байналмилалии Brainiacs баргузор гардид. Дар ин Олимпиада кишвари моро 117 нафар хонанда аз муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар муаррифӣ намуданд, ки аз ин шумора 12 нафар сазовори медали тило, 12 нафар сазовори медали нуқра ва 36 нафар сазовори медали биринҷӣ

гардиданд. Олимпиадаи мазкур сатҳи миёна буда, аз фанҳои математика, физика, химия, биология ва зеҳни сунъӣ миёни хонандагони 50 давлати дунё баргузор карда шуд. Иштироки фаъолона ва натиҷаҳои назарраси хонандагони тоҷик дар ин олимпиадаҳои байналмилалий гувоҳи равшани сатҳи баланди омодагии онҳо ва таваҷҷӯӯҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи ма-

риф мебошад.

Бояд кайд кард, ки олимпиадаи Brainiacs майдоне барои муаррифии истеъоддҳои ҷавон, табодули таҷриба миёни иштироқдорон аз кишварҳои гуногун ва мусоидат ба рушди минбаъдаи илмҳои дағиқ ва технологияҳои нав дар байни насли наврас буда, барои омодашавии хонандагон ба олимпиадаҳои сатҳи баланд заминai мусоидро фароҳам меорад. ***

Аз 21 то 26 апрел дар шаҳри Ашқободи Туркманистон Олимпиадаи дуюми математикии Туркманистон баргузор гардид, ки дар он ду хонандай тоҷик соҳиби медалҳои нуқра ва биринҷӣ гардиданд. Дар олимпиадаи дуюми математикии Туркманистон, ки байни 14 давлат баргузор гардид, аз Тоҷикистон 15 хонандай муса-

ДАР ИН ШУМОРА:




Ҳисор: раванди таълим беҳбудӣ меҳоҳад

2



Ноҳияи Рӯдакӣ: аз пешрафт то мушкилот дар қӯдакистонҳо

6



Вазъи кабинетҳои технологияи иттилоотӣ чӣ гуна аст?

7



Фидоии ду ҷабҳа

8



Шоири миллӣ ва шахсияти сиёсӣ

12



ТАВАЧҔУХ

Агар ҳоҳед ки аз навовариҳои соҳаҳои маориф ва илм оғоҳ бошад, асноуду ҳуҷҷатҳои соҳаро сари вакт дастрас намоед, аз дастовардҳои хонандагони тоҷик иттилоъ ёбад, маводу матолиби судмандро донор ба соҳа мутолия намоед, ҷолибтарин նигоштаҳоро онд ба умдатарин масонли рӯз биомӯзӣ, пас ба саҳифаи расмии вазорат дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook ва Telegram – «Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон» пайваст шавед.

QR-коди саҳифаи расмии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook ва Telegram



Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз бехирад рӯзгор.

№19 (12503)
8 майи
соли 2025

ҲАФТАНОМА АЗ 20-УМИ ИЮЛИ СОЛИ 1932 НАШР МЕШАВАД



Дастоварди хонандагони тоҷик

Аз 24 то 30-юми апрели соли ҷорӣ дар шаҳри Куала-Лумпур Ҷаҳонӣ даври ниҳоии Олимпиадаи байналмилалии Brainiacs баргузор гардид. Дар ин Олимпиада кишвари моро 117 нафар хонанда аз муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар муаррифӣ намуданд, ки аз ин шумора 12 нафар сазовори медали тило, 12 нафар сазовори медали нуқра ва 36 нафар сазовори медали биринҷӣ

гардиданд. Олимпиадаи мазкур сатҳи миёна буда, аз фанҳои математика, физика, химия, биология ва зеҳни сунъӣ миёни хонандагони 50 давлати дунё баргузор карда шуд. Иштироки фаъолона ва натиҷаҳои назарраси хонандагони тоҷик дар ин олимпиадаҳои байналмилалий гувоҳи равшани сатҳи баланди омодагии онҳо ва таваҷҷӯӯӯҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи ма-

риф мебошад.

Бояд кайд кард, ки олимпиадаи Brainiacs майдоне барои муаррифии истеъоддҳои ҷавон, табодули таҷриба миёни иштироқдорон аз кишварҳои гуногун ва мусоидат ба рушди минбаъдаи илмҳои дағиқ ва технологияҳои нав дар байни насли наврас буда, барои омодашавии хонандагон ба олимпиадаҳои сатҳи баланд заминai мусоидро фароҳам меорад. ***

Аз 21 то 26 апрел дар шаҳри Ашқободи Туркманистон Олимпиадаи дуюми математикии Туркманистон баргузор гардид, ки дар он ду хонандай тоҷик соҳиби медалҳои нуқра ва биринҷӣ гардиданд. Дар олимпиادаи дуюми математикии Туркманистон, ки байни 14 давлат баргузор гардид, аз Тоҷикистон 15 хонандай муса-

ДАР ИН ШУМОРА:




Ҳисор: раванди таълим беҳбудӣ меҳоҳад

2



Ноҳияи Рӯдакӣ: аз пешрафт то мушкилот дар қӯдакистонҳо

6




Вазъи кабинетҳои технологияи иттилоотӣ чӣ гуна аст?

7



Фидоии ду ҷабҳа

8



Шоири миллӣ ва шахсияти сиёсӣ

12



ТАВАЧҔУХ

Агар ҳоҳед ки аз навовариҳои соҳаҳои маориф ва илм оғоҳ бошад, асноуду ҳуҷҷатҳои соҳаро сари вакт дастрас намоед, аз дастовардҳои хонандагони тоҷик иттилоъ ёбад, маводу матолиби судмандро донор ба соҳа мутолия намоед, ҷолибтарин նигоштаҳоро онд ба умдатарин масонли рӯз биомӯзӣ, пас ба саҳифаи расмии вазорат дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook ва Telegram – «Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон» пайваст шавед.

QR-коди саҳифаи расмии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook ва Telegram



Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз бехирад рӯзгор.

№19 (12503)
8 майи
соли 2025

ҲАФТАНОМА АЗ 20-УМИ ИЮЛИ СОЛИ 1932 НАШР МЕШАВАД



Дастоварди хонандагони тоҷик

НАБЗИ МАОРИФ

Воҳӯрии вазир бо намояндаи Бонки Исломии Рушд

30 апрели соли 2025 вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода бо намояндаи Бонки Исломии Рушд Ҷафар Бисер ва роҳбари намояндагии Бонки Исломии Рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Исмоил Фағфоров воҳӯрӣ намуд.



Дар оғози мулӯқоти вазири маориф ва илм избор дошт, ки барои ба даст овардан ва расидан ба ҳадафҳои бузург, ки дар назди худ барои рушди соҳаи маориф дар сатҳи нав ва ҳамқадам бо технологияҳои муосир гузаштаем, барои ташакулёбии қишварамон аҳаммияти ҳалқунанда дорад. Дар ҳамкорӣ бо Бонки Исломии Рушд, Шарикӣ глобали дар соҳаи маориф, Фонди ОПЕК марҳалаи аввали татбиқи лоиҳаи муштараки Дастирии амалигардонии Стратегияи миллии рушди маорifi Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта, марҳалаи II лоиҳаи мазкур фаъолиятро оғоз намуд. Амалигардонии лоиҳаи мазкур ҷиҳати баланд бардоштани дастрасӣ ба таҳсилоти асосӣ, фароҳам оварданни шароити мусоид барои хонандагон ва муаллимон, дастирии институтионализатсия ва татбиқи ислоҳоти барномаи таълимии таҳсилоти фароғир дар асоси салоҳият бо дарназар дошти омилҳои гендерӣ, таъсис

додани системаи таълими додими касбии омӯзгорон ва баҳрои баланд бардоштани некуаҳволии умумии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат меқунад.

Дар навбати худ намояндаи Бонки Исломии Рушд қайд намуд, ки ҷиҳати боз ҳам хуб

тару беҳтар ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар низоми таҳсилоти миллии Тоҷикистон тамоми саъю қӯшиши худро ба ҳарҷ дода, талош менамоем, ки дигар шарикони рушдро низ барои дар амал татбиқ наਮудани ҳадафу мақсадҳои со занда дар соҳаи маориф ҷалб намоем. Инчунин, бо таваҷҷӯ ба ҳодисаи табии, ки 13-уми апрел дар водии Рашт қисме аз муассисаҳои таълимӣ зарар диданд, қайд гардид, ки Бонки Исломии Рушд барои бунёди соҳтмони муассисаҳо омодаи ҳамкорӣ мебошад.

Дар охир вазири маориф ва илм изҳори умед намуд, ки натиҷаи ҳамкориҳо миёни Вазорати маориф ва илм ва Бонки Исломии Рушд барои расидан ба ҳадафи беҳтар намудани сифати таҳсилот, баланд бардоштани сатҳи қасбияти кадрҳои омӯзгорӣ, китобҳои дарсии муторбӣ ба талаботи мебъерӣ, инҷунин, бунёд ва азnavsosии муассисаҳои муосири таълимӣ заминai мустаҳкам ҳоҳад гузашт.

Бо мақсади шиносӣ раванди таълими тарбия, корҳои ободонӣ, шароити синҳоноҳо ва интизоми меҳнат 5 майи соли 2025 вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода бидуни оғоҳӣ аз як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Ҳисор дидан намуд.

Ҳарчанд таваҷҷӯҳу давлату Ҳукумати қишвар, махсусан, Асосгузори сулҳои вахдати миллӣ – Пешвои миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомали Рахмон ба соҳаи маориф рӯз аз рӯз афзоӣ, воле мутаассифона, бо вуҷуди имкониятҳои васеъ ва таваҷҷӯҳу дастгириҳои ҳамешаӣ беларвӣ ва камтаваҷҷӯҳии бâъзе роҳбарони муассисаҳо боис бар он шудааст, ки раванди таълиму тарбия ва корҳои ободонию интизоми меҳнат то ҳол дар бâъзе муассисаҳо ҳалли худро наёфтаанд.

Зимни боздири вазири маориф ва илм маълум гардид, ки дар бâъзе аз муассисаҳои таълими шаҳри Ҳисор аз камтаваҷҷӯҳӣ ва саҳлангории шӯъбаи маориф ва директорони муассисаҳои корҳои таълими тарбияйӣ ва ободонӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашуда, интизоми меҳнат ва иштироки хонандагон дар дарс ба таври ҷиддӣ нигаронкунанда мебошанд.

Аз ҷумла, ҳангоми санчиш маълум гардид, ки директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №29 (Зоқирҷон Бобоёров) ва муовини директор оид ба ҳоҷагидорӣ (Маҳмадшоҳ Муҳиддинов) дар вакти корӣ бе сабабҳои узронок дар кор ҳузур надоштанд.

Муассисаи мазкур дорои 16 синҳоноҳа буда, барои 640 нафар хонандагон дар як баст пешбинӣ шудааст. Дар он 38 нафар омӯзгор ба таълиму тарбияи 913 нафар хонандагон дар ду баст машғул мебошанд.

Дар синғи 9 «А»-и муассисаи мазкур аз шумораи 33 нафар хонандагон дар як баст пешбинӣ шудааст, 14 нафар ё ин ки 38,8%-и хонандагон иштирок надоштанд. Мувоғиҳи ҷадвали дарсии синғи мазкур мебоист ҳар як хонандагон 6 китоби дарсиро бо худ меовардан, ки маҷмӯи китобҳои овардашуда 132 ададро ташкил медод. Санчиш сабит намуд, ки хонандагон аз 2 то 3 китоб овардаанд, ки 50%-ро ташкил медиҳад.

Дар шумораи 22 нафар хонандагон, ягон нафар ба одитарин саволҳои пешниҳодшуда, аз ҷумла, муарриғии худ ба забонҳои русӣ ва англисӣ, муодилаҳои одӣ аз синғи 7 ва технологияи иттилоотӣ чист, ҷавоб гардонида натавонистанд.

Ҳолати синғи мазкур ва дар умум, муассиса ба одитарин талаботи санитарию гигиенӣ ҷавобғӯй набуда, роҳравҳо ва гирду атрофи муассиса новобаста аз он ки мактуби дастурии Вазорати



Ҳисор: раванди таълим беҳбудӣ меҳоҳад

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати тозаю озода нигоҳ доштани гирду атрофи муассисаҳо дар арафаи Наврӯз ирсол гардида буд, дар амал исботи худро наёфтааст. Сару либоси тавсияӣ дар муассиса на аз ҷониби хонандагон ва на аз ҷониби омӯзгори дарсдидҳанда риоя нашудааст.

Дар синғи 10 «А»-и муассисаи мазкур бошад, аз шумораи 33 нафар хонандагон 22 нафар иштирок дошта, 11 нафар хонандагон ё ин ки 33,3% бо сабабҳои номаълум иштирок надоштанд. Дар ин синғ низ ба истиснои 2 нафар хонандагон як нафар ба саволҳои русӣ ва як нафар ба саволҳои забони англисӣ матраҳгардида ҷавоб дода тавонистанд. Аз шумораи 22 нафар хонандагон 20 нафар хонандагон ба ягон савол



ҷавоб надоданд, ки ин нигаронкунанда мебошад.

Вобаста ба ҷавоби саволҳо, ки бо муҳосиби муассиса сурат гирифт, фаъолияти муҳосиби муассиса (Элмира Дӯсматова) низ ғайрика-ноатбахӣ арзбӣ гардид.

Дар давоми фаъолияти се соли охир муассиса низ дастворҳои назаррасӣ надошта, дар озмунҳои ҷумҳурияӣ, ки бо ибтикори Асосгузори сулҳои вахдати милли – Пешвои миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомали Рахмон амал мемонанд, ҳонандагону омӯзгорон сазовори ҷойи интиҳоӣ нагардид.

Дар ҷавоби синғи 9 «А»-и муассисаи мазкур аз шумораи 33 нафар хонандагон дар як баст пешбинӣ шудааст, 14 нафар ё ин ки 38,8%-и хонандагон иштирок надоштанд. Мувоғиҳи ҷадвали дарсии синғи мазкур мебоист ҳар як хонандагон 6 китоби дарсиро бо худ меовардан, ки маҷмӯи китобҳои овардашуда 132 ададро ташкил медод. Санчиш сабит намуд, ки хонандагон аз 2 то 3 китоб овардаанд, ки 50%-ро ташкил медиҳад.

Ҳанғоми боздири вазири маориф ва илм изҳори умед намуд, ки ҳар як корманди соҳаи маориф бояд бо дилу нияти нек, эҳсоси баланди ватандорӣ ва садоқат ба Пешвои миллиат, мухтарам Эмомали Рахмон фаъолияти худро ба роҳ монда, иҷрои дастуру супоришҳои Роҳбари давлатро дар самти таъминӣ шароити муносиб барои таълим, тарбияи солими наслӣ наవрас ва тақвияти маърифатнокӣ ҷомеа ҷиддӣ ба роҳ монад. Фаъолияти бегаразона ва масъулиятшиносона бояд дар меҳвари фаъолияти ҳар як корманди маориф қарор дошта бошад.

Ҳанғоми боздири вазири маориф ва илм изҳори умед намуд, ки ҳар як корманди соҳаи маориф бояд бо дилу нияти нек, эҳсоси баланди ватандорӣ ва садоқат ба Пешвои миллиат, мухтарам Эмомали Рахмон фаъолияти худро ба роҳ монда, иҷрои дастуру супоришҳои Роҳбари давлатро дар самти таъминӣ шароити муносиб барои таълим, тарбияи солими наслӣ наవрас ва тақвияти маърифатнокӣ ҷомеа ҷиддӣ ба роҳ монад. Фаъолияти бегаразона ва масъулиятшиносона бояд дар меҳвари фаъолияти ҳар як корманди маориф қарор дошта бошад.

Ҳанғоми боздири вазири маориф ва илм изҳори умед намуд, ки ҳар як корманди соҳаи маориф бояд бо дилу нияти нек, эҳсоси баланди ватандорӣ ва садоқат ба Пешвои миллиат, мухтарам Эмомали Рахмон фаъолияти худро ба роҳ монда, иҷрои дастуру супоришҳои Роҳбари давлатро дар самти таъминӣ шароити муносиб барои таълим, тарбияи солими наслӣ наవрас ва тақвияти маърифатнокӣ ҷомеа ҷиддӣ ба роҳ монад. Фаъолияти бегаразона ва масъулиятшиносона бояд дар меҳвари фаъолияти ҳар як корманди маориф қарор дошта бошад.

Ҳанғоми боздири вазири маориф ва илм изҳори умед намуд, ки ҳар як корманди соҳаи маориф бояд бо дилу нияти нек, эҳсоси баланди ватандорӣ ва садоқат ба Пешвои миллиат, мухтарам Эмомали Рахмон фаъолияти худро ба роҳ монда, иҷрои дастуру супоришҳои Роҳбари давлатро дар самти таъминӣ шароити муносиб барои таълим, тарбияи солими наслӣ наవрас ва тақвияти маърифатнокӣ ҷомеа ҷиддӣ ба роҳ монад. Фаъолияти бегаразона ва масъулиятшиносона бояд дар меҳвари фаъолияти ҳар як корманди маориф қарор дошта бошад.

Ҳанғоми боздири вазири маориф ва илм изҳори умед намуд, ки ҳар як корманди соҳаи маориф бояд бо дилу нияти нек, эҳсоси баланди ватандорӣ ва садоқат ба Пешвои миллиат, мухтарам Эмомали Рахмон фаъолияти худро ба роҳ монда, иҷрои дастуру супоришҳои Роҳбари давлатро дар самти таъминӣ шароити муносиб барои таълим, тарбияи солими наслӣ наవрас ва тақвияти маърифатнокӣ ҷомеа ҷиддӣ ба роҳ монад. Фаъолияти бегаразона ва масъулиятшиносона бояд дар меҳвари фаъолияти ҳар як корманди маориф қарор дошта бошад.

▶ НАБЗИ МАОРИФ

Баланд бардоштани маърифати зиддикоррупсионии кормандони соҳаи маориф

29 апрели соли 2025 дар Вазорати маориф ва илми Ҷумхурии Тоҷикистон бо иштироки муовини якуми вазiri маорif ва ilm Ҳомид Ҳошимзода, сарнозiri раёсати мukovimati bo корруpsiya Agentii назorati давлатi мoliyavi va muborizasi bo корруpsiya Ҷумхурии Тоҷикистон Faromuz Rahmonzoda, kormandoni dostoxti markazii vazorat va digar shaxsoni masxul chorabinin maxsus oidi ba baland bardoشتani maъrifati ziddikorrupsiioni kormandoni soҳaи maorif barguzor garidid.



Чорабинӣ бо ҳадафи таҳқими донишҳои ҳуқуқӣ, баланд бардоштани сатҳи масъулиятшиносӣ ва тарғиби фарҳанги зиддикоррупсионӣ дар миёни кормандони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, миёна ва олии касбӣ, инчунин, digar зерсохторҳои тобеи vazorat barguzor shud.

Муовини якуми вазiri maorif va ilm limni suhanroni ibroz doشت, ki muborizai muassir bo korrupsiya taқozо menamoyad, ki dar tamomi zinaҳoi nizomi maorif shaффofiat, adolat va eҳtiromi konun taқvияt doda shavad. Amalҳoi korrupsiioni na tanҳo ba iқtisod, balki ba eъ-

timodi marдум nisbat ba nichodho давлатӣ таъсири manfi мерасонанд, az in rӯ, mo-kormandoni soҳaи maorif boyd namunaib orbat boшem.

Ҳамчунин, қайд гардид, ki baland bardoшtani maъrifati ҳуқуқӣ va odobi kасbi boyd ba yak unsuri chudonaшawandai faъoliyati omӯzgoronu kormandoni soҳa tabdiл ёbad.

Сипас сарнозiri raёsati mukovimat bo korrupsiya agentiy dar suhanroni hуд zikr karid, ki tarbiya va maъrifati ziddikorrupsiioni boyd az muҳitni taҳsil ofoz gardad, zero maktab va donishgoҳ muҳimtarin pойgoҳi tashakkuli taфakkuri ziddikorrupsiioni dar chomea meboшand. Inchunin, az choni bi mawṣuf tаъkidi shud, ki agentiy omodaast, dar ҳамкорӣ bo vazorat va muas-sisaҳoi tаъlimi dар samti omӯziш, peshgir va muborizasi bo korrupsiya tадbirҳoi mušahhasro roxandozӣ namoyad.

Dar ančomi chorabinӣ zikr garid, ki Vazorati maorif va ilm dar ҳambastagi bo Agentii назorati давлатi moliyavi va muborizasi bo korrupsiya minbaъd niz chihatni taҳқimi ruҳiani pokvichdoni, masъuлиятшиносӣ va shaффofiat dар tamomi satҳoi soҳaи maorif tадbirҳoi судmand meandeshad.

30 апрели соли 2025 dar Vazorati maorif va ilmi Ҷумхурии Тоҷикистон chalasai korй vobasta ba rafti ichro Farmoni Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон muҳtaram, Эмомали Рахмон «Dar borai Bistсолай omӯziш va rušdi fanҳoi tabiatshinośi, daқiq va riёzi dар soҳaи ilmu maorif baroi solҳoi 2020-2040» barguzor garidid.

Таваҷҷуҳ ба рушди fanҳoi daқiqi tabiatshinośi

Muovinii якуми vазiri maorif va ilm Ҳомид Ҳошимзода dar suhanroni hуд taъkidi karid, ki tatiбiki пайгиронai Farmoni Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон яке az samtҳoi kaliadi siёsati maorif буда, baland bardoшtani sifati tаъlim, taҳkimi базai moddiю tehniki omӯziш fanҳoi tabiatshinośi va calbi mutaxassisoni balandixtisoc dar in samtҳo vazifa chonin soхtorҳoi marbuta meboшad.



Dar idoma direktori Markazi chumхuriyavii tаъlimi metodiy Шавкат Каrimzoda ҳisoboti muфassal peshnixod namuda, az chumla, ittiloъ dod, ki chihatni taҳxiai mawodi tаъlimi, daстuri metodiy, barguzori seminaru omӯziшho va digar tадbirҳoi takvияtbaҳi korҳoi mušahhas ba ančom rasonida shudaand. Nomburda, inchunin, ba зарурati boz ҳam faъoltar garidani hamoҳangzozini soхtorҳoi daҳldor va pайвастa nigoҳ doшtani rušdi fanҳoi tabiatshinośi, daқiq va riёzi dar muҳitni taҳsil tаъkidi namud.

Иштиrokchiёni chorabinӣ oidi ba masъalaҳoi marbut ba tаъmini kadrho, takmili barnomaҳoi tаъlimi, tаҷdiidi metodikai omӯziш va ҳamkorii muassisaҳo mubodiла aфкор ančom doda, baroi bextar namudani vazbi amalisozii in iқdom peshnixodhoi судmand iroa namudan.

Ҷамshed Neъmatov – folibi даври minтақавӣ

Omӯzgori fanни химияи muassisaҳoi tаҳsiloti miёna umumi ҳarakati 39-i noхияи Varzob Ҷamshed Neъmatov dar davri mintaqavii ozmuni «Omӯzgori soli Toҷikiстон-2025» savori choyi jayum garidid.

Davri mintaqavii ozmuni dar Doniшkada chumхuriyavii takmili ixtisosi va bозomӯzii kormandoni soҳaи maorif barguzor garidid. Taъkidi garidid, ki iқdomi benaziri Peshvoi millat, Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон, muҳtaram Emomali Rahmon vobasta ba baland bardoшtani maқomу manzalati omӯzgor dar chomea imkon dod, ki ҳazoroon nafar doniшchӯ, muҳakkik va omӯzgoru kormandi soҳaи maorif va ilm dar ozmuni hунугун iштиrok namuda, dar tatiбiki siёsati maorifparvaronaи Президенти mamlakat saҳm guzorand.

Dar chambasti davri mintaqavii ozmuni chumхuriyavii «Omӯzgori soli Toҷikiстон-2025» omӯzgoroni navowaru эҷодкор kӯшиш namudan, ki maҳoratu malaka niшon doda, dar davroҳi minbaъda ozmuni sabқat namoyand. Ҷaraenii ozmuni shaффof va tibki talaboti nizom-noma barguzor garidid.

Сурдоолимпиадаи фанӣ дар Тоҷикистон

2 майи соли 2025 dar Muassisaҳoi давлатi tаъlimi «Litsejii Президентi барои xonandagoni boлаёқati Тоҷikiстон» bo iштиrok muovinii vазiri maorif va ilm Ҷумхурии Тоҷikiстон Ravshan Karimzoda даври ҷумхuriyavii якуми surdoолимпиадаи fanӣ oғoz garidid.

Dar marosimi iftitoҳi ҳайati roxbariati Vazorati maorif va ilm, nichodhoi zertobei Vazorati maorif va ilm, sharikon, direktori marказҳoi darёft va rušdi isteъdodxoi, roxbaroni muassisaҳoi tаъlimi, omӯzgoron va xonandagon ширкат varzidan.

Muovinii vaziri maorif va ilm dar baramadi hуд zikr namud, ki ҳadaf az barguzori surdoолимпиадаи fanӣ, pesh az xama, muҳayё namudani шaroiti musoидi chihatni darёft va rušdi xonandagoni bois-teъdod az miёni xonandagoni imkoniyatxon makhduд, tаъmini barobari, daстrasии imkoniyatxo ватkimi donishҳoi fanни xonand-

goni imkoniyati makhduдdoшta буда, tашкили chunin olimpiada na tanҳo як қадами muҳim dar roxi rušdi farogiri soҳaи maorif, balki eҳtiromi ba arziшҳoi инsondostӣ, barobarҳuқуқӣ va faroҳam ovardani imkoniyatxon nав baroi xonandagon meboшad.

Surdoолимпиадаи fanӣ tаҷribi nав dar soҳaи maorifi kishvar va dar machmūъ, Oсиёi Markazӣ буда, bo tashabbusi Markazi chumхuriyavii darёft va rušdi isteъdodxoi Vazorati maorif va ilm dar partavi dasturu sупoriшҳoi Aesogzori sulhu vaҳdati millӣ-Peshvoi millat, Президенти Ҷумхурии Тоҷikiстон, muҳtaram Emomali Rahmon va hamdashti sharikon barguzor karда mешavad.

Dar surdoолимпиадаи mazкур 184 nafar xonanda az rӯi fanҳoi забон va adabiёti тоҷik, забони rusӣ, tаъrix, matematika va geografiya miёni xam sabқat namuda, az in shumora 16 nafar soҳibi choyi 1, 23 nafar soҳibi choyi 2, 33 nafar soҳibi choyi

3 va 26 nafar soҳibi choyi iftixorӣ garidid.

3-юми майи соли 2025 choyzасупории goliboni surdoолимпиадаи fanӣ dар шаҳri Dushanbe barguzor garidid.

Goliboni az choni bi muovinii vaziri maorif va ilm Ravshan Karimzoda, direktori Markazi chumхuriyavii darёft va rušdi isteъdodxoi Vazorati maorif va ilm dар partavi dasturu sупoriшҳoi Aesogzori sulhu vaҳdati millӣ-Peshvoi millat, Президенти Ҷумхурии Тоҷikiстон, muҳtaram Emomali Rahmon dар chomea imkon dod, ki ҳazoroon nafar doniшchӯ, muҳakkik va omӯzgoru kormandi soҳaи maorif va ilm dar ozmuni hунугун iштиrok namuda, dar tatiбiki siёsati maorifparvaronaи Президенти mamlakat saҳm guzorand.

Ҳамчунин, Maktab-internati chumхuriyavii baroi kӯdакoni kar dar noхияи Rӯdakӣ baroi savori garididan ba shumora zиёdi choyi soҳibi choyi chom va tuҳfaи хотiravӣ - oinaи nilgungarid.

Surdoолимпиадаи mazкур bo ҳamkorii shirkati istexsoliи «Siёma», тарабхonaи «Cafo» va Fondi hайriyavii «Muzaffar» barguzor karда shud.

► ТАЛАБОТ ВА ИЧРО

Дар соҳаи маориф «Барномаи ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникационӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба-рои солҳои 2024-2028» амал мекунад. Барномаи мазкур барои беҳтару хубтару ба роҳ мондани омӯзиши технологияи замонавӣ ва боз ҳам баланд бардоштани сифати таълиму тарбия мусоидат менамояд.

Бо мақсади шинос шудан аз рафти иҷрои барномаи мазкур ва вазъи кабинетҳои технологияи иттилоотӣ, ҳолати пайвасташавӣ ба шабакаи интернет ва истифодабарӣ аз он дар раванди таълим аз якчанд муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе дидан намудем.

Вазъи кабинетҳои технологияи иттилоотӣ чӣ гуна аст?

МТМУ №87-и ноҳияи Сино

Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №87 ба номи Шодӣ Ҳаниф дар ноҳияи Сино бо фарғории 2808 хонанда фаъолият мекунад. Дар он хонандагон аз 3 синфҳонаи фанни информатика, синфҳонаи лингвофонӣ, лабораторияи физика ва биология истифодада мекунанд. Дириектори муассиса Сабоҳат Муродзода зимни сухбат иброз дошт, ки дар муассиса 126 компютер, 16 тахтаи электронӣ ва 12 принтер мавҷуд аст, ки аз ин шумора ҳамагӣ 9 компютер фаъол аст.

Дар дарси технологияи иттилоотии хонандагони синфи 10 «а» иштирок намудем. Дар синфҳона равшанӣ зиёд буда, барои кор бо компютер чандон мувоғӣ набуд. Шумораи хонандагони синфи 10 «а» 30 нафар ташкил дода, дар дарс 18 нафар ҳозир буд. 12 нафари онҳо бо сабабҳои но-майлум иштирок на-доштанд. Муаллима Мехронай Тоҷиддин дарсро аз саволу ҷавоби мавзӯъҳои гузашта оғоз намуд. Ба дарс танҳо 3 нафар-Са-фармо Носирзода, Фархунда Валиева ва Абдураҳмон Расулов омода буда, вазифаи хонагиро иҷро кардаанд. Омӯзгор баъди пурсидани вазифаи хонагӣ мавзӯи дарси нафар-Шоҳмансури Шоҳмансури шаҳри Душанбе 968 хонанда дошта, аз фанни технологияи иттилоотӣ 4 омӯзгор ба онҳо дарс мегузаранд. Муассисаи мазкур дорои 2 кабинети технологияи иттилоотӣ, 91 компютер, 15 принтер, 4 ноутбук, 16 проектор, 16 тахтаи электронӣ буда, дар назар аст, 1 синфҳонаи дигар мӯчаҳҳаз бо воситаҳои техникии мусоир омода гардад. Бояд қайд кард, ки ҳамаи компютерҳо ба шабакаи интернет пайвастанд.

Зимни сухбат Мехронай Тоҷиддин иброз дошт, ки барномаи таълими синфи 10, асосан, кор бо барномаҳои компютерӣ аз қабили Алгоритмсозӣ. Забони алгоритмӣ; Асосҳои барномасозӣ; Забони барномасозии Qbasic; Барномасозӣ дар Visual Basic; Ба кор омодасозии C++...-ро дар бар мегирад, аммо барномаҳои мазкур дар компютер наасб нестанд. Аз ҳамин сабаб, дар ҷараёни дарс имконияти хонандагонро аз наздик бо барномаҳо ошно соҳтан нест. Бояд қайд кард, ки хонандагон аз ҷиҳати назариявӣ до-ниши ҳуб доранд, vale ҳангоми фаъолияти амалӣ ҷандон фаъол нестанд.

МТМУ №8-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ

Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №8-и ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе 4604 хонанда таҳсил намуда, аз фанни технологияи иттилоотӣ 7 нафар омӯзгор ба онҳо дарс мегӯянд. Тибқи иттилооти директори муассиса Азизбек Боронов, дар мактаб 3 синфҳонаи технологияи иттилоотӣ, китобхонаи электронӣ, 185 компютер (аз инҳо 58-то компютери таълими), 20 принтер, 20 сканер, 38 тахтаи электронӣ ва 39 проектор мавҷуд аст.

Омӯзгори технологияи иттилоотӣ Махмадёкуб Бобоев зимни сухбат қайд кард, ки дар компютерҳои забонҳои барномасозии Qbasic, Visual Basic ва монанди инҳо



мавҷуд аст. Маълум мешавад, ки хонандагон дар ҷараёни тадриси фанни технологияи информатикий тавассути компютер аз рӯйи барномаҳои дарсӣ фаъолият мекунанд. Ғайр аз ин, компютерҳо бо интернет пайваст буда, дар вакти зарурӣ дастраси хонандагон мегардад.

- Якчанд компютер кухна шуда, кисме аз барномаҳои навро қабул карда наметавонанд ва ба талабот ҷавобгу нестанд. Ин омилро ба назар гирифта, барои муассиса таҷхизоти науви замонавиро дарҳост намудем. Инчунин, барои ғурӯҳҳои русӣ барномаи таълими аз ин фанни дастрас нест, аз ин рӯ, бо истифода аз интернет ва китобҳои электронӣ дарсро мегузаронем, -зиро кард М. Бобоев

Дар идома аз фальчилияти китобҳонаи электронии муассиса мазкур аз наздик ошно гаштем. Дар китобхона компютерҳо ва тахтаи электронӣ низ мавҷуд буда, як ғурӯҳ хонандагон ба мутолиа машғул буданд. Дар компютерҳо шакли электронии китобҳои дарсӣ ва китобҳои бадӣ ҷойгир буда, хонандагон дар вакъҳои хоҷӣ метавонанд аз онҳо истифода намоянд.

МТМУ №23-и ноҳияи Шоҳмансури

Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №23-и ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе 968 хонанда дошта, аз фанни технологияи иттилоотӣ 4 омӯзгор ба онҳо дарс мегузаранд. Муассисаи мазкур дорои 2 кабинети технологияи иттилоотӣ, 91 компютер, 15 принтер, 4 ноутбук, 16 проектор, 16 тахтаи электронӣ буда, дар назар аст, 1 синфҳонаи дигар мӯчаҳҳаз бо воситаҳои техникии мусоир омода гардад. Бояд қайд кард, ки ҳамаи компютерҳо ба шабакаи интернет пайвастанд.

- Дар муассисаи таълими мазкур дарсҳо бо истифода аз проектор ва тахтаи электронӣ ҷараён мегиранд. Инчунин, барои ҳубтар ба роҳ мондани омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ ҳафтҳои фанӣ, конференсияҳо ва ҷордабонҳо зери унвони «Наврасони асри технология» гузаронида мешавад. Ҳадаф аз баргузории конференсия ва ҷордабонҳо бедор намудани шавқу завқи хонандагон ба омӯзиши илмҳои дақiq, баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва дастгиригу ҳавасмандгардонии хонандагон дар муассисаи таълими ба ҳисоб меравад.

- Азбаски таваҷҷӯҳ ба рушди технологияҳои мусоир бештар аст, беҳтар мешуд соатҳои дарсии фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таълими зиёд шаванд, то хонандагон тавонанд ин фанро боз ҳам ҳубтар омӯзанд, - қайд намуд директори муассиса Мунзима Нумонзода.

Бояд гӯфт, ки истифодаи компютер ва технологияи мусоир дар дарсҳо манфиатнок буда, ба омӯзгорон имкон медиҳад, ки мухтавои дарсро ба хонандагон на танҳо бо суханони якрангу дилигиркунанда, балки ба таври аёни фахмонида, дар ташаккули тафаккур ва дарки мазмун ба онҳо кумак намоянд.

*Ироди ТИЛАБОВА,
«Омӯзгор»*

► РОҲНАМО

Муҳовараи муҳтасари забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ

(Барои омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (синфҳои 5-11), устодону донишҷӯни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсус, олии касбӣ ва кормандони соҳаи маориф ва ишл)

Тоҷикӣ	Русӣ	Англисӣ	Овонавишт
ИДҲО – ПРАЗДНИКИ - HOLIDAYS			
Чашни Мехрон	Праздник Мехрон	Mehrgon Holiday	[mehr'gon 'holdei]
Рӯзи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	День Конституции Республики Таджикистан	Constitution Day of the Republic of Tajikistan	[konsti'tju:sn dei dv di: ri'publik dv ta:'dži:kiston]
Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	День Президента Республики Таджикистан	President's Day in Tajikistan, Day of the President of the Republic of Tajikistan	[prezid(ə)nts dei in ta:'dži:kiston], [dei dv di: 'prezid(ə)nt dv ta:'dži:kiston]
Рӯзи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон	День Государственного флага Республики Таджикистан	State Flag Day of the Republic of Tajikistan	[steit flæg dei dv di: ri'publik dv ta:'dži:kiston]
Иди Рамазон	Праздник «Рамазон»	Feast of Ramadan, Ramadan Holiday	[fi:st rə'madən], [ramadan 'holdei]
Иди Курбон	Праздник «Курбон»	Kurban Holiday	[kurban 'holdei]
Шумо Наврӯз (Иди Курбон, Рӯзи истиқлоли давлатӣ....)-ро кай ҷашни мегиред?	Когда вы отмечаете праздник Навруз (Праздник Курбана, День Независимости....)?	When do you celebrate Navruz Holiday (Kurban Holiday, Independence Day)?	[wen du: ju: 'selibreit 'navruz 'holdei ('kurban 'holdei, indi'pendəns dei)]
Мо дар иди соли нав (Иди Курбон, Ҷашни Наврӯз....) ҷадр рӯз истироҳат мекунем?	Сколько дней мы будем отдыхать в новогодние праздники (Праздник Курбан, Праздник Навруз....)?	How many days will we rest on New Year Holiday (Kurban Holiday, Navruz Holiday)?	[haʊ 'meni deiz wil wi: rest on nju: ju: 'holdei ('kurban 'holdei, 'navruz 'holdei)]
Кадом идҳо дар фасли баҳор (тобистон, тираҳоҳо...) ҳаҷаҷанд?	Какие праздники бывают весной (лето, осень...)?	Which holidays are there in Spring (Summer, Autumn...)?	[wɪtʃ 'holdeiz a: ðeə in sprɪŋ ('ɔ:təm), 'səmə(r)]
Рӯзи Ваҳдати миллӣ (Иди Курбон, Рӯзи Истиқлолияти давлатӣ....) кай таҷлил мешавад?	Когда празднуют День Народного Единства (Праздник Курбан, День Независимости....) отмечается?	When is the Day of National Unity (Kurban Holiday, Independence Day) celebrated?	[wen iz ði: dei dv 'naʃnəl 'ju:nit̩ ('kurban 'holdei, indi'pendəns dei) 'selibreitd]
Дар як сол ҷандид ҷашни гирифта мешавад?	Сколько праздников отмечается в году?	How many holidays are celebrated in a year?	[haʊ 'meni 'holdeiz a: 'selibreitd in ə ðə:]
Мо одатан дар рӯзҳои ид ҷай кор мекунем?	Что мы обычно делаем в праздничные дни?	What do we usually do in holidays?	[wɒt du: wi: 'ju:ʒəli du: in 'holdeiz]
Қӯдакон барои таътили тобистона ба кучо мераవанд?	Куда дети отправляются на летние каникулы?	Where do children go in summer holidays?	[weə du: 'fɪldrən gəʊ in 'səmə 'holdeiz]
Кадом идҳо дар рӯзҳои корӣ мебошанд?	Какие праздники являются рабочими днями?	Which holidays are working days?	[wɪtʃ 'holdeiz a: 'wɜ:kɪŋ deiz]
Дар моҳи март мо Рӯзи модаронро ҷашни мегирем.	В марте мы отмечаем день матери.	We celebrate mother's day in March.	[wi: 'selibreit məðəz dei in ma:ʃ]
Наврӯз ҷашни байналмилалӣ аст.	Навруз – международный праздник.	Navruz is an international holiday.	[naruz iz æn int̩ə næʃnəl 'holdei]
Наврӯз дар моҳи март ҷашни гирифта мешавад.	Навруз празднуется в марте.	Navruz is celebrated in March.	[navruz iz 'selibreitd in ma:ʃ]

(Давом дорад)

БА ИФТИХОРИ 80-СОЛАГИИ ФАЛАБА ДАР ҶБВ

Корнамоиҳои қаҳрамонон дар ҷанг

9-уми май ҳамчун рўзи пирӯзин сулҳ бар ҷанг ва некӣ бар бадӣ, яке аз саҳифаҳои дурахшони таърихи аксар мамлакатҳои ҷаҳон ва тамоми инсоният мебошад. Мардуми сайёра хеч гоҳ ҷунин ҷангҳои ҳонумонсӯз ва фоҷиаи мудҳишро, ки 1418 рӯз давом карда бошад, аз сар нагузаронидааст. Ҷанг Бузурги Ватанӣ (1941-1945) аз ҷиҳати миқёсу андоза даҳшатноктарин ҷанг дар таърихи инсоният буд. Дар он 72 кишвари ҳурду қалон ширкат варзид. Миқёси амалиёти низомӣ дар он васеъ шуда, ҳудуди 40 кишвари ҷаҳонро фаро гирифт. Шуморай одамони сафарбаршуда ба ҷанг бештар аз 110 миллион нафарро ташкил дод. Дар натиҳаи ин ҷанг бисёр мамлакатҳо ҳароб гардианд, зиёда аз 60 миллион нафар одам ҳалок шуда, садҳо миллион нафар одамони мамлакатҳо, ки ба гирдоби ҷанг афторда буданд, ба саҳтиву азобҳои тоқатнопазир дучор омаданд. Ба гуфтани коршиносон, хисороти умумӣ аз ҷанг 4,5 триллион доллари амрикоиро ташкил дод. Пас аз гузашти 80 сол аз анҷоми Ҷанг Бузурги Ватанӣ арзиш ва шаҳомати корномаи қаҳрамонони беназири ин ҷанг боз ҳам равшантар мегардад.

Субхи 22 июня соли 1941 Германия фашистӣ бо кувваи зиёди ҳарбӣ ба Иттиҳоди Шуравӣ ҳучум кард. Дар ҳайати ин лашкар қӯшунҳои Венгрия, Италия, Руминия ва Финландия ҳам буданд. Дар як вақт Германияи фашистӣ дар масофаи зиёда аз 3000 км сарҳадро вайрон карда, ба хоки Иттиҳоди Шуравӣ зада даромад. Кувваҳои ҳарбии душман он вақт аз 5,5 миллион аскар, 3712 танк, 4950 самолёти ҷангӣ, 47260 тӯп ва миномёт иборат буд. Германия ба он умед дошт, ки ҷангиг ногаҳонӣ ва барқосо Иттиҳоди Шуравиро пароқанда ва шикасти ҳарбии онро метезонад, вале ба нияти ҳуднарасид. Баръакс, ҳуҷуми аҳдшиканона Артиши Сурхӣ Шуравиро часуртару дӯстии ҳалқҳоро қавитар гардонида, ягонагии қӯшуну ҳалқ, ҷабҳаю ақибгоҳро мустаҳкамтар кард. Ҳамаи ҳалқҳои Иттиҳоди Шуравӣ ва Артиши Сурх дар тамоми ҳатти набардҳо аз баҳри Балтика то баҳри Сиёҳ аз дақиқаҳои аввал ба дифои Ватан бархостанд.

Халқи точик низ имтиҳону озмомашкы сангин ва фочиабори Ҷангиги Бузурги Ватаниро аз сар гузаронидаст, бинобар ин, Иди Ғалаба як пораи сарнавишт, як сахфаи пурифтихори таърих ва як намунаи беамсоли корномаи падарону бобоёнамон дар арсаи мудҳиштарин ҷанг дар таърихи ҷаҳон мебошад. Рӯзҳои аввали ҷанг аз Тоҷикистон ба комиссариатҳои ҳарбӣ зиёда аз 10 ҳазор ариза ворид гардид, ки дар байни онҳо 30 нафар занҳам буд. Дар солҳои ҶБВ аз аҳолии 1,5 миллионнафарии вакти Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон шумораи умумии фиристодагони Тоҷикистон қариб 300 ҳазор нафарро ташкил дода, беш аз 92 ҳазор нафар аскар ва фармондехи Артиши Сурҳаз ҳисоби шаҳрвандони мо ҷони худро аз даст доданд, ки он 34,5 фоизи шумораи умумии онҳоро ташкил мебод. Аз ин ҳисоб 49973 нафари онҳо ба баталионҳои коргарӣ сафарбар шуданд. Ба нишони қадрдонии далерию қаҳрамонӣ 57 нафар ҳамватани мо бо унвони олии ифтихории Ватан - Қаҳрамони Иттифоки Шуравӣ, 21 нафар бо ҳар се дараҷаи ордени «Шаҳраф» ва зиёда аз 60 ҳазор нафар бо ордену медалҳо сарфароз шуданд.

Вобаста ба вазъяти харбӣ - сиёсӣ ва талаботи ҷанг бо супориши Комисариати Ҳалқии Мудофиаи Иттиҳодӣ

Шуравӣ аз 27 ноябрی соли 1941 дар қаламрави Тоҷикистон барои ташкили қисмҳо ва кӯшунҳои ҳарбии миллӣ иҷозат дода шуда буд. Ба сафи ин қисмҳо бехтарин фарзандони Ватан интихоб ва дохил карда мешуданд. Ҳамин тариқ, дар давоми моҳи декабри соли 1941 ва марта соли 1942 дивизияи 104-уми кавалерии тирандоз ва 88-уму 99-уми бригадаҳои тирандоз ташил ёфт.

Дар солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватани ҷангварони тоҷик дар тамоми амалиётҳои ҷангӣ, аз мудофиаи қаҳрамононаи қалъаи Брест сар карда, то забти пойтаҳти Олмони фашистӣ-шахри Берлин иштирок намудаанд. Аз ҷумла, пулемётчӣ Акбар Маҳмудов, ки дар қалъаи Брест хизмат мекард, 23-юми июни соли 1941 бо ҳамроҳонаш ба ҷанг даромада, қаҳрамонона ҳалок гардидааст. Германияи фашистӣ бо мақсади дар зудтарин фурсат ишғол кардани хоки Шуравӣ 2-юми октябрри соли 1941 шаҳри Москваро муҳосира намуд. Дар назди ҷангварон вазифаи муқаддас истода буд, ки шаҳри Москваро ҳимоя намоянд. Дар ҷунин вазъияти душвор моҳи ноябрри соли 1941 дивизияи 20-уми саворони



күхгарди Тоҷикистон ба ҳимояи Москва рафт, ки онро полковник А. Ставенков роҳбарӣ мекард. Ҳамин тавр, то охири муҳорибаи Москва фиристодагони Тоҷикистон қаҳрамониҳо зиёде нишон дода, зиёда аз 150 нафарашон бо ордену медалҳо сазовор гаштанд.

Мухорибаи Сталинград қалонатарин мухорибаи тақдирсоз дар Ҷангиги Бузурги Ватанӣ ба хисоб рафта, 200 шабонарӯз давом кардааст. Олмон ба Сталинград 237 дивизияи худро равона карда, даҳҳо ҳазор бомбаву мина ба сари ин шаҳр фаромад ва аксари муассисаҳои таълимию иҷтимоӣ ва хонаҳои истиқоматии мардумро ҳаробу валангор кард. Дивизияи 61-уми кӯҳгарди Тоҷикистон низ дар баробари дигар аскарони Шуравӣ ба химояи Сталинград рафта, ба дасти ҷангварони тоҷикистонӣ дар ин мухориба 3500 нафар аскар, 8 самолёт, зиёда аз 40 танк, 46 тӯп, 40 пулемёт, 300 автомашинаи душман несту нобуд карда шуд. Барои часорат нишон додан дар ин мухориба 527 нафар аскари Тоҷикистон бо ордену медалҳо мукофотонила шудаанд.

Пүшида нест, ки муҳорибаи Курск яке аз муҳорибахои бузургтарини танкии Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ мебошад. Дар ҳамин муҳориба 5-7 июля соли 1943 тӯпчӣ Ҳодӣ Қенҷаев ба батареяи худ ҷандин ҳуҷуми танкҳои душманро зада гардонд. Собиқ қолхозӣ Исмоил Ҳамзаалиев низ дар ҳамин муҳориба 8-10-иули соли 1943 баландии беномро ҳимоя карда, бо тӯп танкҳои душманро тирборон намуд. Вай маҷруҳ шуда бошад ҳам, майдони ҷангро тарк накардааст. Барои ин корнамой бо үнвони Қаҳрамони Иттиҳоди Шуравӣ

кадр карда шуд

Дар муҳориба баҳри озодкунини Литва Сафар Амиршоев бо тӯпи худ танкҳои навини фашистонро нест намуд, vale ҳудаш ҳалок гардид. 25 сентябри соли 1944 барои чунин корнамоиаш ўро бо унвони Қаҳрамони Иттиҳоди Шуравӣ сарфароз намуданд. Инчунин, ба Эргаш Шарифов ва Амиралий Сайдбеков, ки дар сарзамини Чехословакия мардонагӣ нишон доданд, ин унвонро соҳиб шуданд.

Хулоса, натидаи чунин шуҷоату мардонагии тамоми мардумони Шуравӣ буд, ки урдуи гитлерӣ 8-уми майи соли 1945 мағлубияти худро қабул карда, рӯзи 9-май ҳамчун Иди Фалаба ба фашизм дар саҳифаи таърихи башар бо ҳарфҳои заррин сабт гашт.

Мехнаткашони Тоҷикистон баро-
бари мустаҳкам кардани ақибгоҳ ба
қисмҳои ҳарбӣ низ содикона ёрӣ ме-
расонданд. Ба шароити ниҳоят вазни-
ни корӣ, меҳнаткашон тамоми кувваи
худро ба он равона намуда буданд, ки
қатор-қатор вагонҳои пурбор шабу-
рӯз аз Тоҷикистон ба сӯйи фронт
дар харакат бошанд. Либосҳои гар-
му пойафзоли ҷармин, ғаллаю озуқа,
маҳсулоти ширию гӯштӣ, меваю саб-
завот, абрешим, металҳои рангаву но-
дир, маъдан, таҷхизоти гуногуни таъ-
йиноти ҳарбидошта ва дигар маводу
ашёи зарурӣ барои таъминоти Арти-
ши Шуравӣ фиристода мешуданд. Дар
давраи ҷанг ҳалқи тоҷик барои фронт
151 вагон, 532500 адад либоси гарм.

Мохи январи соли 1923-юм дар хонаводай коргари корхонаи истехсолии пунба Бохирчон Сиддиқов тифли аввалин ба дунё омад, ки ба умеди хушиҳои умр ва сафои рӯзгору баҳти сафед – Солеҳчон номидандаш. Сарвари хонавода Бохирчон Сиддиқовро дар замони душвору сангин ба хидмати ҳарбӣ гирифтанд, се-ҷор сол дар Душанбе ва Тошканд фаъолият бурд ва бо пои дардманду ранҷур ба дехаи Кӯшаки шаҳри Конибодом омад. Асари воқеаҳои бузург, ки аз китобҳои таъриҳ мутолия шудааст, ба ин дехаи он айём хурд ва камнӯфус низ таъсири хешро расонид. Дар ин муддат писари қалонии ӯ Солеҳчон аз Душанбе омад. Донишҷӯйи соли аввали Донишкадаи омӯзгорӣ, бо волидон ва ақрабо хайрухуш намуда, дунболаи мардони Ватанпараст ба майдони ҳарб шитобид.

Чонфидо

Аз хамсолону ҳамкасбонаш пештар, авзои замон ва рӯҳи чамъиятро пай бурд: «Хондан лозим, vale ҳифзи Ватан воҷибтар». Солеҳҷон, вақти оғози Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ ҳаждаҳсола буд, бо ҷунин афкори олий ба ҳамдарсхо рӯй овард ва шитобон когазу қаламро гундошт. Тазоди зиндагиро нигаред: аввал падарашро ба корзори бузурги инсонӣ ҳонданд, сипас навбати писар омад. Ҷӣ илоҷ, ҳонадоне ёфт намешавад, пайи ҳифзи марзу адолат силоҳ нағирифта ва ба садои Ватан гӯш надода бошад. Инаш ҳам ачиб аст, ки падару писари шуҷои Ватан - аввало, падар, сипас Солеҳҷон аз набардгоҳ бо сурӯру шодмонӣ баргаштанд. Дида мешуд, ки қоидаҳои ҳарбӣ ба дунёи Солеҳҷон Боҳиров, рафттору амалиёти вай таъсир расонидааст. Соли 1945-ум, қабл аз баҳори ғалаба ва иди бузурги 9-уми май модари Солеҳҷон Боҳиров фавтид. Падар, танзимгари корхонаи пахтаю равған, ҷашни Ғалабаро дид, мисли ҳама шоду мамнун буд, vale ў низ пас аз як сол (1946) бандагиро ба ҷой овард.

Сохехчон Бохиров пас аз бозгашт аз майдони чанг ба вазифаи мудири шӯбайи ташвиқоту тарғиботи Ҳизби коммунисти шаҳри Конибодом пешбарӣ гардид ва солҳои 1947-1951 дар ҳамин вазифа фаъолият кард.

Соли 1951-ум ўро ба вазифаи котиби аввали Кумитаи хизбии ноҳияи Пролеттар (ҳоло Чаббор Расулов) муносиб доностанд ва ў то соли 1962 адои хидмат намуд. Солҳои 1962-1969 котиби якуми Кумитаи хизбии ноҳияи Маҷтоҳ буд. Аз соли 1945 то соли 1999-ум С.Боҳиров дар ободии даштҳои лабташна ва мудирияти шуъбаи органҳои маъмурии Кумитаи марказии хизби Коммунистии Тоҷикистон саҳм гирифтааст. Солеҳон Боҳировро барои корнамоҳои ҷангиву меҳнатиаш бо ордену медалҳои зиёд, аз ҷумла, медали «Барои хизматҳои ҷангӣ», панҷ ордени «Байраки Сурҳи Мехнат», унвони Корманди хизматнишондодаи маданияти Тоҷикистон, ордени Ҷанги Бузурги Ватани - дараҷаи I ва даҳҳо ифтихорнома қадр кардаанд. Ба-

рои зинда нигоҳ доштани номи неки Солеҳҷон Боҳиров дар шаҳри Душанбе собиқ кӯчаи Минжинский ва дар ноҳияи Ҷаббор Расулов кӯчаи собиқи Первомайский ва дар зодгоҳаш дехаи Кӯшкак маҳаллае ба номи ўгузашта шудааст, ки аз хидмати арзандааш нисбат ба ҳалку Ватан дарақ медиҳанд. Бояд қайд намуд, ки омӯхтани хаёту фаъолияти С. Боҳиров барин шахсони фидокор ва ватандӯст баҳри тарбияи насли нав аз манфиат холӣ нест.

Тоҳирхочаи ХОҶАЗОД, рӯзноманигор

▶ ҲАМОВОЗӢ

Паёми Асосгузори сулху вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (28-уми декабри соли 2024) барои ҳар як шаҳрванди худогоҳу ватандӯст басо илҳомбахш буд.

Паёми навбатті фарогири ха-
ма паҳлухои соҳаҳои хочагии
халқ буда, дар он перомуни дасто-
вардҳо, мушкилоти чойдошта ва
роҳҳои ҳалли онҳо сухан рафт.

Таҳқимбахши зиндагии осоишта

Дар Паём таъкид гардид:
«Кишвари мо дар идомай ташаб-
бусҳои созандай худ дар арсаи
байналмилалий доир ба пешбур-
ди мавзӯъҳои обу иқлим, соли
2025-ум дар ҳамкорӣ бо Созмони
Милали Муттаҳид мизбони ав-
валин конференсияи байналми-
лалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи
пиряҳҳо ҳоҳад буд».

Бояд тазаккур дод, ки пеш-нинходҳои Сарвари кишвар оид ба эълон гардиданӣ 21-уми март – Рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо, инчунин, таъсис додани Фонди боварии байналмилалӣ барои саҳмгузорӣ ба ҳифзи пиряҳҳо дар назди СММ далели идомаи иқдомҳои оқilonаву ба-шардӯстонаи Тоҷикистон мебошанд. Ногуфта намонад, ки обшавии пиряҳҳо яке аз оқибатҳои ноҳуши гармшавии глобалии иқлим аст. Аз рӯйи мушохидон олимон, ҳарорати миёнаи замин наздик ба $1,5^{\circ}\text{C}$ расидааст, ки ин яке аз баландтарин нишондиханда дар давоми се милион сол мебошад. Ҳамарӯза дар

хадди ақал нисфи пиряҳҳои им-
рӯза то соли 2100 аз байн мера-
ванд.

Гарчанде ки дар рӯйи Замин танҳо 1,1% захираи умумии об барои нӯшидан мувофиқ бошад ҳам, қисми зиёди оби тоза дар пиряҳҳо мавҷуд аст. Аз ин хотир, Соли байнамилалии ҳифзи пиряҳҳо эълон шудани соли 2025 бори дигар мо, ҳамагонро ҳушдор медиҳад, ки дар самти омӯзиши илмии пиряҳҳо, таҳқиқоти тағйирёбии иқлим омода намудани мутахассисони соҳа дар самти пиряҳшинойсӣ саҳмгузор бошем. Гузашта аз ин, моро зарур аст, ки ташаббусҳои созандай Сарвари мамлакатро, ки дар соҳаҳои таъмини сулҳу амният дар ҷаҳон, ҳифзи пиряҳҳо, об ва иқлим амалӣ шуда истодаанд, ҳамеша дастгирий намоем.

Зикр кардан бамаврид аст, ки дар шароити хозира яке аз воситаҳои тарбияи одамон, алалхусус, чавонону наврасон, баланд бардоштани маърифати экологии онҳо мебошад, ки он аз оила, боғчай қӯдакон, мактаб, соҳторҳои давлативу гайридавлатӣ, воситаҳои аҳбори умум ва монанди инҳо сарчашма мегирад.

*Фурқат ЛАТИФОВ,
омӯзгори географияи
МТМУ №13-и ноҳияи Айнӣ*

ТОЗАНАШР


Таҳқиқи раванди бунёдкориҳои азим

Тайи солҳои соҳибистиклой таҳти сарварии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурӣ корҳои зиёде дар самти бунёдкориву созандагӣ ва баланд гардидани сатҳи зинҷагии мардум ба анҷом расонда шуд. Маҳз сулҳу субот ва ваҳдату амният заминai асосии рушду пешрафти мамлақат гардид, ки дар ин бобат комёбииҳои беназир дар тамоми соҳаҳо: маорифу тиб, саноату иқтисод, соҳтмони биноҳои нави муассисаҳои таълимӣ, бунёди роҳу нақбҳо ва корхонаҳои истеҳсолӣ бозгӯйи ин дастовардҳо маҳсуб мёబанд. Инъикоси раванди бунёдкориҳо дар ҷумҳурӣ тайи солҳои истиқлол дар нашрияи «Ҷумҳурият» муҳакқики чавон ва ҷӯнда, номзади илмҳои филологӣ Насруддин Охунзодаро ба он водошт, ки мавзуи мазкурро, ки ҷонбони бузурги ватандӯстӣ дошта, шаҳодати воқеии ҷаҳду талошҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад, омӯҳтаву таҳқиқ намояд, ки ҳосили ин пажуҳиш китоби нави номбурда - «Масъалаи бунёдкориҳо дар суханрониҳои Пешвои миллат ва инъикоси он дар нашрияи «Ҷумҳурият» мебошад.

коммуникатсионӣ, расидан ба истиқлоли энергетикӣ, таъмини амнияти озукварӣ ва саноатикунioni босуръати кишварро амалӣ менамоянд. Дар боби аввали китоб иқдомҳои Пешвои миллат дар соҳтмони роҳҳои оҳану мосингард ва нақбу НБО-ҳо, аз ҷумла, роҳи оҳани Кӯргонтеппа-Кӯлоб, роҳи байналхалқии мосингарди Душанбе-Хоруг-Қулма-Қарокурум, Неругоҳи барқи обии «Помир-1», соҳтмони нақби «Анзоб», Неругоҳи барқии обии «Сангтӯда-1» ва гайра инъикос ёфтаанд. Дар ҳамин боб бо ҳидояту роҳбарии дилсӯзонаи Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалий Раҳмон оғоз баҳшидан ба бунёди соҳтмони Неругоҳи барқи обии «Рофун» мавриди таҳлили муаллиф қарор дода шудааст, зоро ин масъала дар саҳифаҳои нашрияи «Ҷумҳурият» ҳамвора аз ҷониби рӯзноманигорон, публицистон, адабон бо истиғфода аз жанрҳои гуногуни журналистӣ инъикос гардидааст. Соҳтмони иншооти дорои аҳаммияти стратегӣ, баҳусус, баъд аз суханронии Президенти кишвар ба муносабати 10-солагии Тоҷикистони соҳибисտиклоп вусъати тоза пайдо кард. Муаллифи китоб раванди бунёдкориҳо дар Ҷумҳуриро дар боби дуюм «Баррасии бунёдкориҳои азим дар Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба таври муфассал ва фарогир таҳқиқ ва бозтоби ин мавзуъро дар рӯзномаи «Ҷумҳурият» таҳлили ҳамаҷониба намудааст. Аз ҷумла, муҳаққиқ дар хусуси дастуру пешниҳодоти Сарвари давлат дар боби ҷараёни соҳтмони иншооти ҳаётан муҳим менигород:

«Дар Паёмхой Президенти мамлакат яке аз аносирι мухим корбаси аркому далелхой мұтамад аст, ки дар заманау он Сарвари давлат самт ва хатти рушуда пешрафт ва такомулу таҳаввули соҳаҳои хочагии деҳот, аз чумла, раванди бунёди иншооти саноатию иқтисодиро ба таври огоҳонау ҳадафмандона пешбинӣ, тарҳ-резӣ ва пешниҳод мекунанд. Дар баробари ин ҳама, Пешвои миллат ҳамчун сиёсатмадори тавоно роҳу шеваҳои иҷрою татбики иншооти пешбiniшударо дар қиболи соҳтмони нақбу роҳҳои азим, биноҳои нави муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, неругоҳҳои барки обӣ, аз чумла, НБО-и «Рогун», «Сангтӯда-1», «Сангтӯда-2» ва гайра пешниҳод месозанд». Яке аз соҳтмонҳои мухим ва метавон гуфт, ба-рои кишвар сарнавишсоз Неругоҳи барки обии «Рогун» ба шумор меравад, ки дар хусуси марҳалаҳои оғоз гардидани идома ёфтани корко дар ин иншооти аср ва таҷассуми диловариу заҳмати коргарони он дар сахифаҳои нашрия «Чумхурият» дар боби «Таҷассуми корзори НБО-и «Рогун» дар рӯзномаи «Чумхурият» музаллиф бо истинод ба мақолау гузориш ва лавҳаю очеркҳои батабърасида андешаҳои худро баён доштааст.

Бояд қайд кард, ки асари муҳаққиқ Н. Охунзода бо чанбаи илмию гоявии худ дар бозтоби раванди созандагии ободкориҳо дар кишвар аз аҳаммияти бузурге барҳӯрдор буда, дар таҳқиқи мавзуи мазкур иқдоми назаррас ва шоёни таҳсин мебошад. Китоб бо дастгирии Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоғи чумхурӣ бо теъодди 200 нусха ба табъ расида, ба омӯзгорон, донишҷӯён, пажуҳишгарони публийтсистика ва рӯзноманигорон пешниҳод гардидааст.



АНИС

Махзани илму маърифат

Миллати тамаддунофари точик аз қадим ба китобу китобхона эҳтироми зиёд дошта, ҳаёти хешро бе он тасаввур карда наметавонад. Вобаста ба китоб ва омӯхтани илму дониш, дар асори адабону мутафаккирони точик таъкидҳои зиёд чой доранд. Ба ин маънӣ, шо-ири бузурги точик Камолиддин Биной гуфтааст:

**Ҳамнишине беҳ аз қитоб маҳоҳ,
Ки мусоҳиб бувад гоҳу бегоҳ.
Роҳатафзои чону роҳати дил,
Ҳар чи дилҳоҳи туст, аз ў ҳосил.**



Шахсे, ки ба китобу китобхона рӯ меорад, ҳеч гоҳ ба мушкилӣ дучор намегардад ва ҳамеша соҳибэҳтиром аст. Аз ин рӯ, нақши китобхона дар рушди тафаккур ва пешрафти чомеа бориз мебошад. Ба ин мазмун, китобхона муассисай иттилоотӣ, фарҳангӣ ва омӯзишӣ буда, дорои фонди муташаккили ҳуҷҷатҳост, ки онҳоро барои истифодаи муваққатӣ ба ихтиёри истифодабарандагон гузошта, инчунин, хизматрасониҳои дигар намуди китобдориро ба анҷом мерасонад.

Хушбаҳтона, ҳамасола дар кишиви азизамон китобхонаҳои замонавӣ бунёд гардида, дар хидмати ҳонандагон қарор мегиранд. Дар ин миён Китобхонаи миллии Тоҷикистон бузургтарин маҳзани илму маърифат буда, бо тамоми шароит дар истифодай ҳонандагон қарор дорад. Дар он адабиёти забони тоҷикӣ ва забонҳои хориҷӣ мавҷуд буда, фонди электрониаш фарогири асарҳои зиёди бадеъ ва илмию таълими мебошад.

Шоистай таъкид аст, ки чанд сол боз бо дастури Пешвои миллат Озмуну чумхуриявии «Фурӯғи субҳи доной қитоб аст» баргузор мешавад. Озмуни мазкур тавонист ба рушди тафаккури маънавӣ ва ҷалбӣ тамоми қишироҳи чомеа ба мутолиаи қитобу қитобхона мусоидат намояд.

Аз ин рӯ, наврасону чавонон ва тамоми қишрҳои чомеаро зарур аст, ки ба қитобу қитобхони рӯ биоранд, донишу ҷаҳонбиини хешро такмил баҳшанд ва бо ҳисси баланди ватандӯстӣ дар пешрафти Ватани азизамон саҳми муносаб гузоранд.

*Майрамо КУЧАКОВА,
омүзгөри МТМУ №3 ба номи
Гадо Умары нохияни Масткох*

Донишманди муваффақ

Зиндагинома ва корномаи устоди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, доктори илмҳои филология, профессор Вафо Элбоев бөиси ибрати насли ҷавон мебошад.

Вафо Элбоевро ҳамчун масъулиятинос ва донишманди муваффақ мешиноsem. Ӯ шуъбаи забони пашту (ағрономӣ)-и факултетизабонҳои Шарқи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон)-ро ҳатми кардааст. Солҳои 1985-1987 дар сафи Артиши Шуравӣ хизмат карда, ғаъволияти кориашро ба сифати лаборант ва омӯзгори қалони кафедраи забонҳои Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур (1989-1992) оғоз карда, дар аспирантураи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ (1993-1996) таҳсил кардааст. Пас аз ҳатми аспирантура дар вазифаи муаллими қалон ва дотсент дар кафедраи забон ва адабиёti тоҷики байнифакултавӣ ва кафедраи адабиёti тоҷики ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ (1997-2000) кор кардааст. Аз соли 2000 то соли 2007 бо роҳҳати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар литеӣ-интернати Президентӣ барои кӯдакони болаёқати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати омӯзгори забон ва адабиёti тоҷики, мудири кафедраи омӯзгорону хонандагони эҷодкор ва мувонни директор оид ба таълим, солҳои 2007-2008 котиби масъули мачаллаи «Пайванд»-и Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон - «Пайванд», солҳои 2011-2013 мудири кафедраи адабиёti тоҷики ДДОТ ба номи С. Айнӣ буд. Айни замон ба ҳайси профессор дар кафедраи наза-



рия ва таърихи адабиёti факултети филологияи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ ғаъволият дода.

В. Элбоев дар мавзӯи «Мавқеи достонҳои Масъуди Қумӣ дар назми лиро-эпикӣ форсии тоҷикӣ (асри XV)» рисолаи номзадӣ (1997) ва дар мавзӯи «Қиссаи «Ҷусуф ва Зулайҳо» дар адабиёti форсии тоҷикӣ асрҳои X-XV (проблемаи гузариши масъалаҳои

динӣ ба адабиёti бадӣ)» рисолаи докторӣ (2016) дифӯз кард. Роҷеъ ба масъалаҳои гуногуни адабиёtiносӣ ва шарқшиносӣ беш аз 350 мақолаи илмӣ ва илмӣ-методӣ таълиф ва ба чоп расонид. Дар асоси рисолаи номзадии ӯ ду монография: «Ҳоҷа Масъуди Қумӣ ва достони ӯ «Ҷусуф ва Зулайҳо» (Душанбе, 2011), «Рӯзгор ва осори Ҳоҷа Масъуди Қумӣ» (Душанбе, 2021) ва бар мабнои рисолаи докториаш монографияи «Қиссаи «Ҷусуф ва Зулайҳо» дар адабиёti форсии тоҷикӣ асрҳои X-XV (проблемаи гузариши масъалаҳои гуногуни адабиёti бадӣ)» (Душанбе, 2016) чоп шудааст. Монографияи охир таҳти үнвони «Сказание о Юсуфе и Зулейхи» в персидско-таджикской литературе X-XV вв. (проблема трансформации религиозных мотивов и образов в художественную литературу) (Душанбе, 2019) нашр гардид.

Асанҳои дигари В. Элбоев, ки дар фосилаи ғаъволияти таҳқиқоти монографиаш навишта шудаанд, китобҳои шарҳҳолии «Инсони начиб» (Душанбе, 1998; ҳамроҳи С. Исломов), «Осорнома»-и Аълоҳон Афсаҳзод (Душанбе, 2001, ба ҳуруфи арабиасос; Душанбе, 2005 ва хатти кириллии тоҷикӣ бо ҳаммуаллифии А. Раҳмонов), «Ҷонон Бобокалонова» (Душанбе, 1999) ва

таҳияву танзими маҷмаҳои илмӣ-методии «Файзи истиқлол» (Душанбе, 2001) ва «Армугон» (Душанбе, 2004) мебошанд.

Пахнои таҳқиқ дар мақолаву рисолаву китобҳои В. Элбоев густарда буда, аз ҷумла, фарогири масъалаҳои таҳқиқ ва таълими забону адабиёti тоҷикӣ, матнишиносӣ, баррасии назму насрӣ мусору классикӣ, таҳқиқи жанрҳои адабӣ ва усули таълими забону адабиёti тоҷик мебошад.

Саҳми профессор В. Элбоев дар таҳияи дастурҳои таълими Ҷусуф ва Зулайҳо дар ҷаҳони ҷаҳонӣ ҷойгир шуда, дар зинаи ибтидой таҳсил мекунанд. Таҳсил дар мактабҳои ибтидой ройгон буда, баъди ҳатми он зинаи таҳсилоти миёна оғоз мешавад. Таҳсил дар мактабҳои миёна 7 сол давом карда, ба се гурӯҳ ҷудо мешавад. Гурӯҳи аввал синфҳои 6-8-ро ба таҳсил фаро мегирад, ки онро таҳсилоти миёнаи нопурра мегӯянд. Ба гурӯҳи дуюм, синфҳои 9 ва 10 шомиланд. Дар гурӯҳи сеюм бошад, синфҳои 11 ва 12 таҳсил мекунанд. Пас аз ҳатми ин марҳала донишмӯзон метавонанд ба муассисаҳои олий дохил шуда, таҳсилро идома диханд.

Бангладеш

Дар Бангладеш кӯдакон аз 6-солагӣ ба мактаб рафта, то 11-солагӣ дар зинаи ибтидой таҳсил мекунанд. Таҳсил дар мактабҳои ибтидой ройгон буда, баъди ҳатми он зинаи таҳсилоти миёна оғоз мешавад. Таҳсил дар мактабҳои миёна 7 сол давом карда, ба се гурӯҳ ҷудо мешавад. Гурӯҳи аввал синфҳои 6-8-ро ба таҳсил фаро мегирад, ки онро таҳсилоти миёнаи нопурра мегӯянд. Ба гурӯҳи дуюм, синфҳои 9 ва 10 шомиланд. Дар гурӯҳи сеюм бошад, синфҳои 11 ва 12 таҳсил мекунанд. Пас аз ҳатми ин марҳала донишмӯzon метавонанд ба муассисаҳои олий дохил шуда, таҳсилро идома диханд.

Камбоча

Дар Камбоча таҳсилоти 12-сола ҷорӣ гардид, ки 9 соли он таҳсилоти ҳатми мебошад. Низоми маорифи Камбоча аз таҳсилоти томактабӣ (3 сол), таҳсилоти ибтидой (6 сол), мактаби миёнаи нопурра (3 сол), мактаби миёнаи болоӣ (3 сол) ва таҳсилоти олий (аз 4 то 7 сол) иборат мебошад.

Уругвай

Дар Уругвай ҳам донишгоҳои хусусӣ ва ҳам давлатӣ ғаъволият доරанд. Донишгоҳи Чумхурии Уругвай аз машҳуртарин ва қадимтарин муассисаи олии ин қишивар ба ҳисоб рафта, соли 1849 таъсис ёфтааст. Донишгоҳ дар шаҳри Монтевидео ҷойгир аст ва дар ҳар гӯшаю қанори қишивар шуъбаҳои худро дорад. Донишгоҳи Католикии Уругвай, Донишгоҳи Монтевидео, Донишгоҳи тичорат ба ғурӯҳи муассисаҳои олии хусусии мамлакат шомиланд.

Бояд қайд кард, ки Донишгоҳи Монтевидео мутаҳассисони варзишаро дар соҳаҳои ҳукуқ, тичорат ва иқтисод, коммуникатсия ва журналистика, тарҷумонӣ ва гайра омода месозад. Донишгоҳи мазкур соли 1986 таъсис ёфтааст. Дар донишгоҳ дарсҳо бо забони испанӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. Аммо дар деҳот ҳама ба он дастрасӣ надоранд.

Гвинея

Дар Гвинея мисли аксари қишиварҳо таҳсилоти томактабӣ як соҳто-ри асосии таълим ва рушди кӯдакон ба ҳисоб меравад. Дар шаҳрҳои Гвинея таҳсилоти томактабӣ ҳуб ба роҳ монда шудааст, аммо дар деҳот ҳама ба он дастрасӣ надоранд.

Инчунин, дар муассисаҳои томактабии Гвинея кӯдакон бештар ба омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ, махсусан, фаронсавӣ ва англисӣ, таълимоти ибтидоии математика, санъат, мусиқӣ ва ракқосӣ машғул мешаванд.

Сомалий

Дар Сомалий забони таҳсил сомалий ба ҳисоб меравад. Дар баробари ин, дар раванди таълим аксари муассисаҳо таҳсилро бо забонҳои арабӣ ва англисӣ низ ба роҳ мондаанд. Забони англисӣ, асосан, дар муассисаҳои хусусӣ ва донишгоҳҳо байналмилалӣ ҳамчун забони таълими муйян шудааст.

Инчунин, барои донишшӯёне, ки меҳоҳанд дар донишгоҳҳо таҳсил кунанд, омӯхтани забонҳои ҳориҷии зикршуда муҳим аст.

Таҳияи Ироди ТИЛАБОВА,
«Омӯзгор»

Мароми зиндагияш тоҷакорист

Омӯзгор шаҳсест, ки ба ҷаҳони ботинии кӯдак ҷорӣ шуда, дар шуури ӯ инқилоб барои мекунад.

Омӯзгор варзида марди кордону ба арзишҳои миллӣ, инсонӣ ва давлатӣ содик Асадулло Зокиров мөхиятанд махзари дошиш ва нақӯй аст. Ҳислатҳои ҳамида ӯро дар ҷомеа соҳибэҳтиром кардааст. Ғаъволияти педагогии ӯ аз мактаби деҳа оғоз гардида, то ба ҷонишини яқуми директори Коллеҷи тибии ҷумҳуриявии пойтаҳт масир дорад.

Асадулло Зокиров соли 1962 дар деҳаи ҳуҷумандари Кӯҳнабои водии Ҳисор дар оилаи деҳҳои ба дунё омада, ба воя ра-сидааст.

Мавсүф баъди ҳатми мактаби зодгоҳ соли 1980 бо тавсияи устодон ҳуҷҷатҳои шаҳрӣ ба факултети методикаи таълим дар синфҳои ибтидоӣ ДДОТ ба номи С. Айнӣ супорида, идомаи таҳсил кардааст.

Пас аз ҳатми мактаби олий ба зодгоҳи азизаш баргашт. Дар он солҳо аз ҳондан бо сари баланд баргаштани ҷавонони деҳотӣ барои бошандагони деҳқада мисли сур буд. Аҳли деҳқада волидони ҳуҷбахтро табриқ гуфта, ба ӯ барои ғаъволияти мустақилона фотеҳаи нек доданд. Ин ҳаҷзаи ҳаёт дар саҳифаҳои хотироти Асадуллоҳо ҷавон саҳифаҳои намақадааст.

Омӯзгор ҷавону боғайратро дар таълимгоҳи деҳа бо ҳуҷнудӣ ба ҳайси омӯзгори синфҳои ибтидоӣ пазируфтанд.

Омӯзгор чун боғбон кӯдакон - ҳинҳолакони навбарро бо меҳру муҳаббат сабақ меомӯзӣ, тарбия мекунад, то оянда роҳи дурустӣ зиндагиро интиҳоб намоянд.

Бо дарки қобилияти ташкилотчиӣ ва корбарии Асадулло Зокиров роҳбарияти онвақтаи шуъбаи маориф ва устодони таълимгоҳ ӯро соли 1987 ба вазифаи директори

таълимгоҳ шоиста донистанд. Акнун зикру фикри роҳбари ҷавон ба донишшӯҳудкунии толибилмон бештар банд буд. Ҳамеша дар пайи он буд, ки ҳар як рӯзи ҳонандагон дар мактаб рангину судманду пурбор бошад.

Натиҷаи заҳматҳои шабонарӯзии роҳбари ҷавон буд, ки таълимгоҳ ба натиҷаҳои беҳтарин ноион гардида, яке аз мактабҳои таҷрибаи пешқадами ноҳия эътироф шуд. Таҷрибаи судманд ва методҳои таълимии пурсама-

ри муассиса дар дигар таълимгоҳҳои ноҳия мавриди омӯзиши ва истифода қарор гирифтанд. Дар давоми 2-3 сол 40 нафар ҳонандай болаёқати мактаб гоҳи озмунҳои ноҳиявию

ҷумҳуриявӣ гаштанд. Корҳои ободонию созандагӣ дар муассиса равнӣ ёфтанд. Бо талошу заҳматҳои роҳбари ҷавон бинои ҳуҷнау фарсади таълимгоҳ ба бинои науву замонавии бо тамоми таҷхизоти ҳониши мӯҷаҳҳаз табдил дода шуд. Таълимгоҳ ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ табдил дода шуд.

Соли 2015 А. Зокиров ҷонишини директори Коллеҷи ҷумҳуриявии тибии Тоҷикистон таъйин гардида. Ин ҷо ӯ корро аз ободонию созандагӣ дар хобгоҳҳои донишшӯён оғоз намуд, ҷониши мӯҷаҳҳаз дар ҳолати садамавию ногувор қарор доштанд. Роҳравҳои коллеҷ ва хобгоҳи донишшӯён пурра сафолакпӯш карда шуд. Барои ҳониши истироҳати донишшӯён шароити созгор муҳайё карда шуд.

Хидматҳои А. Зокиров дар рушди мактабу маориф бо нишони «Аълоҷии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо медали «Ҳизмати шоиста» қадрдорӣ карда шудааст.

Абдураҳим ПИРЗОДА,
узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ озмун эълон менамояд:

1. Сардори раёсати илм ва инноватсия – 1 чой (категорияи 1), маоши мансабӣ 3300,35 сомонӣ.

2. Сармухассиси раёсати таҳсилоти миёнаи умумӣ – 1 чой (категорияи 5), маоши мансабӣ 2320,25 сомонӣ.

3. Сармухассиси раёсати таҳсилоти олии касбӣ ва баъдидипломӣ – 1 чой (категорияи 5), маоши мансабӣ 2320,25 сомонӣ.

4. Сармухассиси раёсати илм ва инноватсия – 1 чой (категорияи 5), маоши мансабӣ 2320,25 сомонӣ.

5. Сармухассиси раёсати хифзи ҳуқуқи кӯдак – 1 чой (категорияи 5), маоши мансабӣ 2320,25 сомонӣ.

6. Мутахассиси пешбари раёсати таҳсилоти томактабӣ – 1 чой (категорияи 7), маоши мансабӣ 1890,80 сомонӣ.

7. Мутахассиси пешбари шӯъбаи низоми аҳборотии идоракуни мавориф ва илм – 1 чой (категорияи 6), маоши мансабӣ 1890,80 сомонӣ.

8. Мутахассиси пешбари шӯъбаи аудити дохилий – 1 чой (категорияи 6), маоши мансабӣ 1890,80 сомонӣ.

9. Мутахассиси раёсати таҳсилоти томактабӣ – 1 чой (категорияи 7), маоши мансабӣ 1554,40 сомонӣ.

10. Мутахассиси раёсати хифзи ҳуқуқи кӯдак – 1 чой (категорияи 7), маоши мансабӣ 1554,40 сомонӣ.

11. Мутахассиси раёсати муносибатҳои байналмилалӣ – 1 чой (категорияи 7), маоши мансабӣ 1554,40 сомонӣ.

12. Мутахассиси шӯъбаи низоми аҳборотии идоракуни маворif ва илм – 1 чой (категорияи 7), маоши мансабӣ 1554,40 сомонӣ.

13. Мутахассиси шӯъбаи аудити дохилий – 1 чой (категорияи 7), маоши мансабӣ – 1554,40 сомонӣ.

14. Мутахассиси шӯъбаи сифати таҳсилот – 1 чой (категорияи 7), маоши мансабӣ – 1554,40 сомонӣ.

Иловапулӣ ба маоши мансабӣ барои собиқи хизмати давлатӣ аз рӯйи ҷадвали тарифӣ пардоҳт карда мешавад.

Ҳучҷатҳои зарурии пешниҳодшаванда:
– ариза ба унвони роҳбари мақомоти давлатӣ бо шакли дар замимаи 1 пешбинигардида;

– варақаи шахсии баҳисобгирии қадрҳо (бо 2 дона расми андозаи 4x6);
– тарҷумай ҳол;
– нусхай ҳучҷатҳо дар бораи таҳсилот;
– нусхай дафтарчаро мөннатӣ;
– маълумотнома оид ба вазъи саломатӣ дар шакли 038;
– маълумотнома аз ВКД (оид ба доги судӣ);
– нусхай гувоҳномаи рақами мушахаси андозсупорандা;
– маълумот дар бораи даромад ва вазъи молу мулк;
– нусхай шиноснома;
– нусхай билети ҳарбӣ (борои шахсоне, ки хизмати ҳарбиро адо намудаанд).

Таълеботи таҳассусӣ барои ишғоли мансаби сардори раёсати илм ва инноватсия:

– таҳсилоти олии касбии гуманитарӣ, техникӣ ё табӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

– 3 сол собиқи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё 6 сол собиқи умумии хизмати давлатӣ ва ё 7 сол собиқи умумии мөннатӣ;

– донишӣ ва малакai роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

– донистани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар конунҳо ва садҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ;

– донистани таъриҳ, фарҳанг, муқаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, як забони ҳориҷӣ;

– малакai озодона ҳарф задан ва навиштан бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ (донистани забонҳои ҳориҷӣ афзалият додад);

– малакai ҳуби мушоширat бо ахли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ;

– кор карда тавонистan bo komputer.

Таълеботи таҳассусӣ барои ишғоли мансаби сармухассиси раёсати таҳсилоти миёнаи умумӣ:

– таҳсилоти олии касбии ҷамъиятий-гуманитарӣ ё табиию риёзӣ, ки иҷрои самаранokи vазifaҳoи mансabi mazkuri maъmuриi хizmati давлатiro tаъmin karda metavonad;

– малакai ҳуби мушoширat бо ахli ҷomea, az ҷumla, maҳorati ba roҳ mondani ҳamkorӣ ҳangomni tatbiқi manfiatҳoi давlatӣ;

– 1 sol sobiqi umumi мехнатӣ;

– малакai ҳubi muoshirat bo ahli ҷomea, az ҷumla, maҳorati ba roҳ mondani ҳamkorӣ ҳangomni tatbiқi manfiatҳoi давlatӣ;

– donistani Konstitutsiyaи Ҷumҳuриi Toҷikiстон, digar konunҳo va sadҳo meъerii ҳuқuқii sohavӣ;

– donistani tаъriҳ, farhang, muқaddasoti millӣ, zaboni давлатӣ, як забони ҳorijӣ;

– kor karda tavonistan bo komputer.

Таълеботи таҳассусӣ bарои ишғоли мансаби мутахассиси pешbари шӯъбаи nизоми аҳборотии идоракуни маворif ва ilm:

– таҳsилotи oлии kасbии iктиSодӣ, kи iҷroи samaranokи vазifaҳoи mансabi mazkuri maъmurii хizmati давлатiro tаъmin karda metavonad;

– 1 sol sobiqi umumi мехнатӣ;

– малакai ҳubi muoshirat bo ahli ҷomea, az ҷumla, maҳorati ba roҳ mondani ҳamkorӣ ҳangomni tatbiқi manfiatҳoi давlatӣ;

– donistani Konstitutsiyaи Ҷumҳuриi Toҷikiстон, digar konunҳo va sadҳo meъerii ҳuқuқii sohavӣ;

– donistani tаъriҳ, farhang, muқaddasoti millӣ, zaboni давлатӣ, як забони ҳorijӣ;

– kor karda tavonistan bo komputer.

Таълеботи таҳассусӣ bарои ишғоли мансаби mутахassisisi peshbari shu'baи auditi doxiliy:

– таҳsилotи oлии kасbии iктиSodӣ ё moliajvӣ, kи iҷroи samaranokи vazifaҳoи mансabi mazkuri maъmurii хizmati давлатiro tаъmin karda metavonad;

– 1 sol sobiqi umumi мехнатӣ;

– малакai ҳubi muoshirat bo ahli ҷomea, az ҷumla, maҳorati ba roҳ mondani ҳamkorӣ ҳangomni tatbiқi manfiatҳoi давlatӣ;

– donistani Konstitutsiyaи Ҷumҳuриi Toҷikiстон, digar konunҳo va sadҳo meъerii ҳuқuқii sohavӣ;

– donistani tаъriҳ, farhang, muқaddasoti millӣ, zaboni давлатӣ, як забони ҳorijӣ;

– kor karda tavonistan bo komputer.

Таълеботи таҳассусӣ bарои ишғоли мансаби mутахassisisi peshbari shu'baи auditi doxiliy:

– таҳsилotи oлии kасbии iктиSodӣ ё moliajvӣ, kи iҷroи samaranokи vazifaҳoи mансabi mazkuri maъmurii хizmati давлатiro tаъmin karda metavonad;

– 1 sol sobiqi umumi мехнатӣ;

– малакai ҳubi muoshirat bo ahli ҷomea, az ҷumla, maҳorati ba roҳ mondani ҳamkorӣ ҳangomni tatbiқi manfiatҳoi давlatӣ;

– donistani Konstitutsiyaи Ҷumҳuриi Toҷikiстон, digar konunҳo va sadҳo meъerii ҳuқuқii sohavӣ;

– donistani tаъriҳ, farhang, muқaddasoti millӣ, zaboni давлатӣ, як забони ҳorijӣ;

– kor karda tavonistan bo komputer.

Таълеботи таҳассусӣ bарои ишғоли мансаби mутахassisisi peshbari shu'baи auditi doxiliy:

– таҳsилotи oлии kасbии iктиSodӣ ё miёna kасbии iктиSodӣ ё moliajvӣ, kи iҷroи samaranokи vazifaҳoи mансabi mazkuri maъmurii хizmati давлатiro tаъmin karda metavonad;

– 1 sol sobiqi umumi мехнатӣ;

– малакai ҳubi muoshirat bo ahli ҷomea, az ҷumla, maҳorati ba roҳ mondani ҳamkorӣ ҳangomni tatbiқi manfiatҳoi давlatӣ;

– donistani Konstitutsiyaи Ҷumҳuриi Toҷikiстон, digar konunҳo va sadҳo meъerii ҳuқuқii sohavӣ;

– donistani tаъriҳ, farhang, muқaddasoti millӣ, zaboni давлатӣ, як забони ҳorijӣ;

– kor karda tavonistan bo komputer.

дасоти миллӣ, забони давлатӣ, як забони ҳorijӣ;

– kor karda tavonistan bo komputer.

Таълеботи таҳассусӣ bарои ишғоли мансаби mутахassisisi peshbari shu'baи auditi doxiliy:

– taҳsилotи oлии kасbии iктиSodӣ ё miёna kасbии iктиSodӣ ё moliajvӣ, kи iҷroи samaranokи vazifaҳoи mансabi mazkuri maъmurii хizmati давлатiro tаъmin karda metavonad;

– 1 sol sobiqi umumi мехнатӣ;

– малакai ҳubi muoshirat bo ahli ҷomea, az ҷumla, maҳorati ba roҳ mondani ҳamkorӣ ҳangomni tatbiқi manfiatҳoi давlatӣ;

– donistani Konstitutsiyaи Ҷumҳuриi Toҷikiстон, digar konunҳo va sadҳo meъerii ҳuқuқii sohavӣ;

– donistani tаъriҳ, farhang, muқaddasoti millӣ, zaboni давлатӣ, як забони ҳorijӣ;

– kor karda tavonistan bo komputer.

Таълеботи таҳассусӣ bарои ишғоли мансаби mутахassisisi peshbari shu'baи auditi doxiliy:

– taҳsилotи oлии kасbии iктиSodӣ ё miёna kасbии iктиSodӣ ё moliajvӣ, kи iҷroи samaranokи vazifaҳoи mансabi mazkuri maъmurii хizmati давлатiro tаъmin karda metavonad;

– 1 sol sobiqi umumi мехнатӣ;

– малакai ҳubi muoshirat bo ahli ҷomea, az ҷumla, maҳorati ba roҳ mondani ҳamkorӣ ҳangomni tatbiқi manfiatҳoi давlatӣ;

– donistani Konstitutsiyaи Ҷumҳuриi Toҷikiстон, digar konunҳo va sadҳo meъerii ҳuқuқii sohavӣ;

– donistani tаъriҳ, farhang, muқaddasoti millӣ, zaboni давлатӣ, як забони ҳorijӣ;

– kor karda tavonistan bo komputer.

Таълеботи таҳассусӣ bарои ишғоли мансаби mutahassisisi peshbari shu'baи auditi doxiliy:

– taҳsилotи oлии kасbии iктиSodӣ ё miёna kасbии iктиSodӣ ё moliajvӣ, kи iҷroи samaranokи vazifaҳoи mансabi mazkuri maъmurii хizmati давлатiro tаъmin karda metavonad;

– 1 sol sobiqi umumi мехнатӣ;

– малакai ҳubi muoshirat bo ahli ҷomea, az ҷumla, maҳorati ba roҳ mondani ҳamkorӣ ҳangomni tatbiқi manfiatҳoi давlatӣ;

– donistani Konstitutsiyaи Ҷumҳuриi Toҷikiстон, digar konunҳo va sadҳo meъerii ҳuқuқii sohavӣ;

– donistani tаъriҳ, farhang, muқaddasoti millӣ, zaboni давлатӣ, як забони ҳorijӣ;

– kor karda tavonistan bo komputer.

Хуҷҷатҳои ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳлоди 21 рӯз бâъди чоти аввалини эълон дар шакли хаттӣ қабул карда мешаванд.

Сурог: шаҳри Душанбе, кӯчаи Нисор-муҳаммад-13A, телефон: 221-37-65, 227-67-07, факс: 221-70-25, суроги электронӣ: kadr@maorif.tj, сомона: www.maorif.tj

Раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси Вазорати маориф ва илм

